

Тақризи мұқарризи расмй

ба диссертатсияи Нажмудинзода Рисолат Хайриддин дар мавзуи “Таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии точик” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон. Душанбе, 2025. – 175 с.

Диссертатсия дар мавзуи “Таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии точик” ба шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он, ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон мутобиқат менамояд.

Мубрамии мавзуи **таҳқиқ** дар ин аст, ки истилоҳоти забони точикӣ таърихи дерина дошта, пажуҳиши он ба паҳлухои гуногуни рушди чомеа равшанӣ меандозад. Зоро, маҳз истилоҳот заминай асосии дарки дониш ва илмҳо буда, дар шароити кунунӣ таҳқиқу баррасӣ намудани он муҳим аст. Аз ин нуқтаи назар, таҳқиқи таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии точик барои рушди илми ватанӣ саривақтӣ мебошад. Дар илми забоншиносии точик оид ба ҷанбаҳои муҳталифи истилоҳот корҳои илмӣ таълиф гардидааст, вале доир ба таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносӣ дар баҳшу гурӯҳҳои мушаххас пажуҳишҳои алоҳида ба анҷом нарасидааст. Бинобар ин пажуҳиши یлмии таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии точик дар асоси манбаъҳои бостонӣ, давраи миёна ва даврони муосир хеле мубрам ва саривақтӣ ба назар мерасад.

Пажуҳиши таърихи ташаккули истилоҳоти соҳавӣ аз ҳар зарур буда, он барои дарки равандҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар мароҳили гуногуни таърихӣ мусоидат менамояд. Истилоҳот дар забон ҳамеша яксон намонда, ҳамеша дар тағйирот аст ва аз нигоҳи илмӣ омузиши он дар мароҳили гуногуни таърихӣ зарур аст.

Аз ин рӯ, омӯзишу баррасии таърихи ташаккули истилоҳот, аз ҷумла истилоҳоти забоншиносӣ аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ дошта, ҷиҳати назарии он дар муайян намудани таърихи пайдоиши истилоҳот ва ҷойгоҳи онҳо дар таркиби луғавии забон, корбурди иҷтимоии истилоҳот дар марҳилаҳои гуногун муаяйн мегардад. Ҷанбаҳои амалии истилоҳот дар он аст, ки он барои интиҳоби истилоҳот истилоҳсозию аз рӯйи таҷрибаҳои таърихӣ мусоидат мекунад.

Навоварии пажуҳиш дар он зоҳир мегардад, ки муаллиф бори аввал дар илми забоншиносии муосири точик таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносиро мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода, вижагиҳои онро дар давраҳои гуногуни таърихӣ муайян кардааст.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда дар чор банд таҳия гардида, муҳтавои натиҷаи таҳқиқро инъикос мекунад:

1. Густариши истилоҳоти забоншиносӣ шеваи зиндагии суннатӣ ва фарҳангу тамаддуни миллиро инъикос мекунад. Пажуҳиши вижагиҳои соҳторӣ ва маъноии истилоҳоти забоншиносӣ дар шароти мусоир

мубрам буда, он ба таври васеъ дар осори донишмандону фарҳангнигорон мавриди истифода қарор гирифтааст;

2.Бештари истилоҳоти забоншиносӣ аз лиҳози решашиносӣ сарчашма мегиранд, ки таърихи қадима дошта, аз забони мабдаи эронӣ сарчашма мегиранд. Пас аз густариши забони арабӣ истилоҳоти забоншиносии арабӣ вориди забони тоҷикӣ гардид. Бинобар ин, бахши зиёди истилоҳоти забоншиносиро дар давраи қлассикии рушди забони мо истилоҳоти арабӣ ташкил додаанд;

3.Роҳҳои инкишофи истилоҳоти забоншиносӣ гуногун буда, ба воситаи осори илмии донишмандон то замони мо расидаанд ва дар натиҷаи таъсири забонҳои дигар шакл гирифтаанд. Таърихи муосири шаклгирии истилоҳоти забоншиносии тоҷикӣ ба даврони шурӯвӣ иртибот дошта, инчунин, ворид гардидани истилоҳоти забоншиносии аврупой-руسӣ вобаста ба марҳилаи таърихӣ ҷараён гирифтааст;

4. Муқаррар гардидааст, ки даврони Истиқлол дар эҳёи дубораи истилоҳоти забоншиносии миллии тоҷикӣ мавқеи меҳварӣ дорад. Собит шудааст, ки нақши Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар густариши забон ва истилоҳоти забоншиносӣ бениҳоят бориз аст.

Асосҳои назариявии таҳқиқоти диссертациониро осори илмии забоншиносони ватанию хориҷӣ, аз қабили Д.Т. Тоҷиев, М.Н. Қосимова, Ш. Рустамов, Р.Х. Додихудоев, Д. Саймиддинов, Ф.Зикриёев, Б.Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, Д. Ҳоҷаев, С. Сулаймонов, А. Ҳасанов, Ҳ. Раупов, М. Султонов, С. Раҳматуллозода, З. Муҳторов, Ф. Шарипова, Ш. Исматуллозода, М. Саломиён, Д. Ҳомидов, А. Мирбобоев, В. В. Виноградов, А. А. Реформатский, О. С. Аҳманова, В. А. Звягинцев, Ф. Гиргас, Г. М. Габучан, С.И. Баевский, В.Т. Ахвledиани, В.А. Лившиц, Ю.А. Рубинчик, А.С. Пейсиков, Л.Т. Герценберг, ва дигарон ташкил медиҳад, ки зимни баррасии мавзуъ ҳамчун асосҳои назариявӣ ва методологӣ истифода шудаанд.

Сарчашмаҳои асосии таҳқиқот. Донишнома, Махорич-ул-хуруф, Бурҳони Қотеъ, Фарҳанги Иброҳимӣ, Фарҳанги Ҳусайнӣ Вафоӣ, Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ, Ғиёс-ул-лугот, Ҷомеъ-ул-ҳикматайн, Зод-ул-мусоғирин, Ҷарғи ҳидоят, Асос-ул-иқтибос, Меъёр-ул-ашъор, Эҳсо(ъ)-ул-улум, Ҷаҳор гулзор, Бадоевъ-ус-саноеъ, Ал-мӯҷам, Матлаъ-ул-улум ва маҷмаъ-ул-фунун, Забони миллат-ҳастии миллат, Донишномаи муҳтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик ба сифати манбаъ ва методология истифода шудаанд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, нуҳ зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳачми умумии диссертатсия 170 саҳифаи чопи компьютериро ташкил медиҳад.

Рисола аз муқаддима ва се боб иборат буда, боби аввали он «Назаре ба таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик» номгузорӣ шуда, се фасл дорад. Ин фаслҳо ба таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик, таъсирпазирии байниҳамдигарии забоншиносии арабу форс ва таъсири он ба истилоҳоти забоншиносӣ ва ташаккули

истилоҳоти зубоншиносии тоҷик дар давраи классикий, яъне давраи аввали марҳилаи нави рушди забон бахшида шудаанд. Дар ин боб дастоварди асосии илмӣ-пажуҳишӣ диссертант дар фасли охир, яъне фасли «Ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик дар асрҳои миёна» дида мешавад. Агар дар бандҳои як ва ду муҳтасаран дар бораи таърихи ташаккули истилоҳоти забон ва дар маҷмуъ дар бораи афкори забоншиносӣ дар аҳди бостону миёна ва таъсири байниҳамдигарии забоншиносии Арабу Аҷам маълумот дода бошад, пас дар фасли чорум доир ба афкори забоншиносӣ дар давраи классикии рушди забони тоҷикӣ пажуҳиши илмии муфассале анҷом додааст. Дар ин фасл бо такия ба таҳлили амиқи осори донишмандоне чун, Абунасри Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино, Закариёи Розӣ, Носири Ҳусрав, Насираддини Тусӣ, Шамси Қайси Розӣ, Махмуди Омулӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ ва дигарон ба таҳлилу баррасии истилоҳоти забоншиносии он давра, аз қабили ҳарф, куништ, ном, исм, савт, сомит, мусаввitat ва гайра пардохтааст. Диссертант аксарияти истилоҳҳои забоншиносии ин давраро номбар карда, бархе аз онҳоро бо овардани фикру ақидаҳои донишмандони алоҳидаи ин давра аз нуктаи назари забоншиносии муосир таҳлилу барросӣ намудааст.

Дар бахши охири ин фасл фарҳангҳои забони моро аз давраи Сосониён (давраи миёнаи рушди забони мо) то охири асри XIX ба таври муҳтасар номбар карда, рушди фарҳангнигории тоҷикро ба се давра (бостон, миёна, нав) чудо кардааст.

Боби дуюми рисола «Гурӯҳбандии истилоҳоти забоншиносӣ» аз ҷорӣ фасл иборат аст. Фаслҳо аз рӯйи вижагиҳои дстурии забон ба истилоҳоти мансуби овошиносӣ, луғатшиносӣ, сарфиёт ва наҳвиёт гурӯҳбандӣ шудаанд. Дастоварди илмии унвончӯй дар ин боб асосан таҳқиқи муфассали бахшҳои муҳимми истилоҳоти забоншиносӣ дар давраи нави рушди забони тоҷикӣ дар марҳилаи классикии рушди он мебошад.

Дастоварди дигари муаллиф дар ин боб аз он иборат аст, ки ҷо-ҷо ба донишмандони дигар баҳс меорояд ва пешниҳодҳои мушаххас ироа мекунад. Ӯ дар бораи асари «Маҳориҷ-ул-хуруф»-и Абуалӣ ибни Сино сухан ронда қайд мекунад, ки «... дар он теъдоди зиёди истилоҳоти бахши овошиносӣ ба кор рафтааст ва метавон он истилоҳотро дар забоншиносии имрӯзи тоҷик низ ба кор бурд» (с.61).

Дастоварди дигари унвончӯй истифода аз усулҳои забоншиносӣ, маҳсусан усули оморӣ аст. Ӯ менависад: «Зимни ҷустуҷӯй ва мутолиа дар «Чаҳор гулзор»-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ маълум гардид, ки дар асари мазкур беш аз 100 адад луғату истилоҳоти бахши сарф мавриди корбурд қарор гирифтааст» (с.88).

Боби сеюми рисола бо номи «Истилоҳоти забоншиносии тоҷик дар даврони муосир» аз ду фасл ва банди дувум аз ду зерфасл иборат буда, асосан ба вазъи истилоҳоти забоншиносӣ дар даврони шуравӣ ва замони Истиқлол бахшида шудааст. Фасли аввали боби се «Корбурди истилоҳоти забоншиносӣ дар даврони шуравӣ» бештар ба тақризи осори

забоншиносии ин давра, аз асарҳои забоншиносон сар карда, то «Грамматикаи забони адабии тоҷик» (дар се ҷилд) ихтисос ёфтааст. Дар ин фасл дастоварди илмии муаллиф пешниҳодҳое дар бораи истифодаи истилоҳҳои тоҷикӣ оҳанг-интонатсия, луғавӣ-лексикӣ, дастурӣ-грамматикӣ, категория-дараҷа, исмҳои маънӣ-исмҳои конкрет мебошад.

Фасли дуюм «Омӯзиши истилоҳоти забоншиносӣ дар замони Истиқлол» аз ду зерфасл иборат буда, дар онҳо вазъи истилоҳоти забоншиносӣ ва нақши Пешвои миллат дар рушди забони тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Хулосаи рисола дар 16 банд натиҷагарӣ шудааст, ки дар худ хулосаи муҳтасари рисолаи илмиро инъикос кардааст.

Аҳаммияти назариявии диссертатсия дар он аст, ки натиҷа ва хулосаҳои пешниҳодшуда дар он имкониятҳои фаровонеро барои пажуҳишҳои минбаъдаи забоншиносӣ, масъалаҳои марбут ба истилоҳоти забоншиносӣ мукаммал месозад.

Моҳияти амалий дар он зоҳир мешавад, ки маводди диссертатсияи мазкурро дар дарсҳои лексионӣ, дар курсу семинарҳои маҳсус аз таърихи забони тоҷикӣ, таърихи истилоҳоти илмӣ, ба ҳусус, забоншиносӣ дар факултетҳои равияи филологӣ ва дигар риштаҳои илмҳои иҷтимоӣ мавриди истифода қарор додан мумкин аст ва ҳамчунин, истилоҳоти маҳсуси илмии соҳаро дар фарҳангномаҳо чун мавод истифода намудан мувофиқи мақсаду матлаб ҳоҳад буд.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқ аз рӯи мавзуи диссертатсия.

Хулосаҳо ва масъалаҳои марбут ба мавзуи таҳқиқи диссертатсионӣ аз ҷонибӣ диссертант дар конфронтҳои байналмилалӣ, ҷумҳурияйӣ ва донишгоҳӣ дар шакли гузоришу маърузаҳо муаррифӣ гардида, нуктаҳои асосии он дар 8 мақола инъикос ёфтаанд, ки 6-тои онҳо дар мачаллаҳои илмии тақришванадаи КОА – и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ ёфтаанд.

Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад ва ба самтҳои афзалиятноки илм иртиботи қавӣ доранд.

Рисола ва фишурдаи он дар баробари дастовардҳои илмӣ нуқсону камбудиҳое низ дорад, ки бархе аз онҳоро барои беҳтар шудани сифати рисола баён мекунем:

1. Дар муқаддима муаллиф қайд мекунад, ки «Диссертатсия ба таҳқиқи масъалаҳои назариявии таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик бахшида шудааст» (с.4). Вале мутаассифона, дар рисола тавсифи таърихи истилоҳоти забони тоҷикӣ аз лиҳози замонӣ дида мешавад. Аз назарияи истилоҳшиносӣ ҷо-ҷо (с.112-113) дар баррасии асарҳои алоҳидай забоншиносон каме маълумот оварда шудааст. Аслан вақте сухан дар бораи истилоҳшиносӣ меравад, бояд боби аввал ё қисми бештари он ба назария, сарчашмаҳо, роҳҳо ва қолабҳои истилоҳсозӣ дар асоси дастури забон бахшида шавад, ки

онро мо дар рисола мушохида накардем.

2. Дар баррасии илмии истилоҳоти соҳавӣ (истилоҳоти забоншиносӣ) масъалаи ҷамъоварӣ, мураттабсозӣ, ҳамгунсозии он як масъалаи муҳимми стандартсозии истилоҳот мебошад. Вале дар рисола ба ин масъалаи муҳимми забоншиносии тоҷик аҳаммият дода нашудааст.

3. Дар боби якуми рисола (с.49-53) масъалаҳои таърихи фарҳангнигории тоҷик баррасӣ гардидааст, ки номукаммал аст. Фарҳангнигорӣ дар давраи навини рушди забони мо (аз асири X ин тараф) бештар густариш ёфта, ба авчи инкишофи худ расидааст. Вале давраи навини рушди фарҳангнигории забони тоҷикӣ, марҳилабандӣ ва баррасии илмии он аз назари унвонҷӯй дур мондааст.

4. Боби дуюми рисола «Гурӯҳбандии истилоҳоти забоншиносӣ» ном дорад, вале маълум нест, ки ин гурӯҳбандӣ дар асоси қадом меъёру усулҳои забоншиносӣ сурат гирифтааст. Аз рӯйи муҳтаво он ба назарияи забоншиносии майдонӣ маънай, гурӯҳҳои вожагонӣ ва вожагонӣ-маънай иртибот дорад. Муаллифи рисоларо зарур буд, ки дар ин бора дар аввали боб маълумоти зарурӣ дидад.

5. Дар боби сеюми рисола бо номи «Истилоҳоти забоншиносии тоҷик дар даврони муосир» дар бораи ду давраи асосӣ-шуравӣ ва Истиқлол маълумот дода шудааст. Ин боб ҳусусияти тавсифӣ дошта, даврони шуравии рушди забоншиносии тоҷик ҳеле сатҳӣ ва ба таври умумӣ баррасӣ шудааст. Ягон ҳӯҷҷат ё санади истилоҳсозии забони тоҷикӣ ба риштai таҳқиқ қашида нашудааст. Ҳол он ки дар рушди истилоҳоти забони тоҷикӣ ва маҳсусан истилоҳоти забоншиносӣ ин санаду ҳӯҷҷатҳо нақши қалидӣ доштанд. Сухан дар бораи «Установкаи терминологияи забони тоҷикӣ» (1935), «Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи забони тоҷикӣ: қисми 2. Терминологияи забони тоҷикӣ» (1939) ва «Принципҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ» (1971) меравад, ки онҳо равиши истилоҳсозиро дар ин давра муайян мекардаанд.

6. Зерфасли оҳири боби 3 бо номи «Нақши Пешвои миллат дар рушди забон ва илми забоншиносии тоҷик» ба муҳтаво ва мавзуи рисолаи илмӣ иртибот надорад. Беҳтар мебуд онро дар шакли алоҳида ва бо тафсири бештар чоп қунад, зоро ин мавзуъ як мавзуи фароҳу доманадор буда, кори ҷанд рисолаи номзадӣ аст.

7. Дар рисола ва автореферат иштибоҳҳои техникӣ ва имлой (с. 11, 15, 18, 23, 26, 28... 70 ва ғ.) (29, 85) баъзе иштибоҳҳои услубӣ (с.5) дида мешавад.

Эродҳо ва камбудиҳои зикршуда, дар маҷмуъ, аҳаммияти назарию амалии диссертатсияи мазкурро қоста намекунад ва ба муҳтавои кор таъсири манғӣ намерасонад, зоро онҳо характеристи тавсиявӣ доранд.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Нажмудинзода Рисолат Ҳайриддин дар мавзуи “Таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик” аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон пешниҳод гардидааст, дар сатҳи

баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Узви вобастаи АМИТ, д.и.ф.

мунири шуъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти

Институти забон ва адабиёти

ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ  Назарзода Сайфиддин

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21. Тел.: (+992) 985-62-44-44.

Email: snazarzoda56@mail.ru

21 августи соли 2025

Имзои Назарзода Сайфиддинро тасдиқ мекунам:

сардори шуъбаи кадрҳои Институти

забон ва адабиёти ба номи

Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ



Нарзиқулова Ҳилола

Суроғай муассиса:

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21. Тел.: 227-29-07

Email: iza.rudaki@gmail.com.

22 августи соли 2025